

## ТАҚРИЗ

ба автореферати диссертатсияи Астанақулова Гурдофарид  
Махрамшохевна дар мавзўи «Таҳлили системаси антиоксиданттар дар  
растанини *Solanum tuberosum* L. бо истифодаи омили экзогени  
брассиностероидтар» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (Ph.D),  
доктор аз рӯи ихтисоси 6D060718 – Физиология ва биохимияи растаниҳо

Картошкапарвари дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳалли масъалаи таъминот ба озукавори ва бехатарии ғизо зарур мебошад. Соли 2012 Барномаи рушди соҳаи картошкапарварӣ қабул карда шуд, ки мақсади он боз ҳам афзун гардонидани истеҳсоли картошка дар кишвар мебошад. Аз ҳамин лиҳоз рисолаи пешниҳодшуда мубрам мебошад.

Солҳои охир зери таъсири омилҳои номусоиди иқлими, шури хок, ҳарорати баланди ҳаво ва хушкии хок афзуда боиси пастшавии ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ гардидааст. Маълум аст, ки зери таъсири омилҳои номусоиди иқлими равандҳои оксидшавии биологӣ дар ҳучайраҳои растаниҳо фаъол мегардад ва ин боиси паст шудани фаъолияти системаи муҳофизатии растаниӣ гаштааст. Аз ин рӯ омӯзиши системаҳои антиоксиданттар дар растаниҳои навъҳои *Solanum tuberosum* L. ва баланд бардоштани қобиляти муҳофизати онҳо бо истифодаи маводҳои экзогени брассиностероиди масъалаҳои муҳими актуалии илмӣ физиология ва биохимияи ба шумор меравад.

Дар автореферати муалиф маълумотҳо оид ба таҳлили нишондодҳои физиологии биохимияйӣ зери таъсири стрессорҳо ва гормони брассиностероид пешниҳод шудааст. Қайд кардан зарур аст, ки натиҷаҳои таҳқиқотҳо бо вазифаҳои гузошташуда мувофиқат меқунанд.

Дар рафти таҳқиқотҳо унвонҷӯ усули дастраси аз вирусҳо солим гардонидани картошка бо истифодаи препарати зидди вирусии рибаверин дар шароити *in vitro* коркард намудааст. Дар асоси таҳқиқотҳои илмии анҷомдодашудаи муалиф муайян кардашудааст, ки картошкай навъи Пикассо аз рӯи дараҷаи ғуншавии диалдегиди малонӣ ҳангоми таъсири

шўрӣ аз навъи Тоҷикистон фарқи назарас дорад. Инчунин муалиф ошкор намудааст, ки дар натиҷаи иловакунии гормони брассиостероид (БС) 2 маротиба камшавии синтези хлорофилли “а”, 1,5 маротиба каротиноидҳо ва пурзӯршавии синтези КРН мушоҳида мегардад. Нишон додаст, ки брассиостероид ва пролин дар тақвияти ферментҳои антиоксидантӣ ҳамдигарро пурра наменамоянд, аммо ҳангоми таъсири шароити стрессӣ дар равандҳои маҳсуси худ амал менамоянд.

Муаллифи дисертатсия доир ба мавзӯи рисолааш 15 мақолаи илмӣ дар маводҳои конференсияҳо, симпозиум ва семинарҳо, аз ҷумла 6 мақола дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба чоп расонидааст.

Ҳамин тавр, бо назардошти муҳимиёт, навоварии илмӣ, ҳачми таҳқиқоти анҷомшуда, аҳамияти назариявӣ ва амалии натиҷаҳои бадастомадаи рисолаи пешниҳодшуда ба талаботҳои КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, муаллифи он барои дарёғти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисоси 6D060718 – Физиология ва биохимияи растаниҳо сазовор мебошад.

Мудири шӯбайи зироатҳои равғандиҳандай  
Институти зироаткории Академияи  
ilmҳои кишоварзии Тоҷикистон  
Доктори ilmҳои кишоварзӣ



Нарзулов Т.С.

Имзои Т.С. Нарзулевро тасдиқ мекунам:  
Сардори шӯбайи кадрҳои  
Институти зироаткории АИКТ



Сайнизоми Бобохуча

**Суроға:**  
Институти “Зироаткории ба номи Н. Махсумов”.  
Академияи ilmҳои Кишоварзии Тоҷикистон,  
шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, қӯчаи Дӯстӣ.  
Тел:(+992) 918985646, E-mail: shahodat@mail.ru